

Шакли

пешниҳоди маълумотҳо аз вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, муассисаҳои илмию таҳқиқотии соҳавӣ, муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва дигар ташкилоту корхонаҳои дахлдор ба Интернет-портали миллии инноватсионӣ www.innovation.tj

1. Маълумот дар бораи ташкилоте, ки иттилоотро пешниҳод менамояд:

- 1.1 Ном, суроға, телефон, почтаи электронӣ;
- 1.2 Сомонаи расмӣ мақомот;
- 1.3 Роҳбар.

2. Маълумот дар бораи технология ва маҳсулоти инноватсионӣ

- 2.1. Номи ташкилот ва корхонае, ки технология ва маҳсулоти инноватсиониро ба роҳ мондааст;
- 2.2. Намуд (технология, маҳсулот, хизматрасонӣ ва идоракунии);
- 2.3. Зинаи тайёрӣ (дар кадом сатҳ қарор дорад);
- 2.4. Тавсифи технология ва маҳсулоти инноватсионӣ;
- 2.5 Афзалият, натиҷаҳои самаранокӣ;
- 2.6 Соҳаи татбиқ;
- 2.7 Манбаҳои маблағгузорӣ;
- 2.8 Суроға, телефонҳо, сомонаи расмӣ, почтаи электронӣ.

3. Нашрияҳои илмии олимони Тоҷикистон дар мамлакат ва берун аз он дар самти инноватсия ва моликияти зеҳнӣ

- 3.1 Номгӯи мақолаҳо, монографияҳо, тезисҳо, адабиётҳо, рисолаҳои номзадии унвонҷӯён, аспирантон ва олимон дар соҳаи инноватсия бо нишондоди муаллиф (он), номи маводи нашршуда, миқдори саҳифа, макон ва соли нашр.

4. Маълумот дар бораи ташкилотҳое, ки чиҳати тичоратикунонии коркардҳои инноватсионӣ фаъолияти маркетингӣ мебаранд

4.1 Номи паркҳои технологӣ, бизнес-инкубаторҳо, марказҳои инноватсионӣ, ширкатҳои истеҳсолӣ;

4.2 Соҳаи фаъолият.

5. Заминаи техникую технологии характери инноватсионӣ доштаи ташкилот ва корхонаҳои истеҳсолӣ

5.1 Номи ташкилот ва корхонаи истеҳсолӣ;

5.2 Маълумот оид ба заминаи техникую технологии хусусияти инноватсионӣ дошта.

6. Омода намудани кадрҳо дар самти фаъолияти инноватсионӣ ва захираҳои кадрӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмӣ-тадқиқотӣ

6.1. Муассисае, ки дар он мутахассисон дар самти фаъолияти инноватсионӣ омода карда мешаванд;

6.2 Ихтисос ва миқдори мутахассисон аз рӯи соҳаҳо (заминаи оmodасозӣ);

7. Лоихаҳои инноватсионие, ки бояд татбиқ шаванд ва ё ба сармоягузорӣ ниёз доранд

А. Иҷрошудаистода:

-Номи лоиха

-Ташкилоти маблағгузор

Б. Лоихаҳои ба маблағгузорӣ ниёздошта:

-Номи лоиха

-Тавсифи маҷмӯи корҳо

-Афзалият ва самарабахшии иқтисодӣ

-Маблағи зарурӣ

-Ташкилоти лоихаро пешниҳодкунанда

-Муҳлатҳои амаликунонӣ

-Шартҳои ҳамкорӣ

-Суроға, телефон

8. Объектҳои моликияти зеҳнӣ, ки барои тижоратикунонӣ пешниҳод мегарданд

8.1 Номи объекти моликияти зеҳнӣ (ихтироъ, намунаи саноатӣ, навъи растанӣ ва ғайра);

8.2 Рақами ҳуҷҷати ҳифозатӣ ва муаллиф (он);

9. Маълумот дар бораи татбиқи натиҷаҳои фаъолияти илмӣ-техникӣ, ихтироъкорӣ ва навоариҳо

9.1. Номи кори илмӣ-таҳқиқотӣ, ихтироот ва навоариҳо;

9.2 Мақсад ва натиҷаи бадастомада;

9.3 Муассиса ва ширкати истехсолие, ки дар он натиҷаҳои фаъолияти илмӣ-техникӣ ва ихтироъорӣ татбиқ гардидаанд.